

## ТАҚРИЗИ

роҳбари илмӣ ба таҳқиқи диссертационии Ҳабибзода Назира Халил дар мавзуи «Тафтиши ба худкушӣ расондан» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ аз рӯйи ихтисоси 12.00.12 – Криминалистика; фаъолияти судӣ-эксперти; фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯй пешниҳод шудааст.

Диссертасияи Ҳабибзода Назира Халил дар мавзуи «Тафтиши ба худкушӣ расондан» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ ба шинономаи ихтисос 12.00.12 – Криминалистика; фаъолияти судӣ-эксперти; фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯй мутобиқат мекунад.

Таҳқиқоти диссертационӣ дар доираи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тадбирҳои пешгирии худкушӣ ва суюқасд ба ҷони худ», «Барномаи давлатии муқовимат бо ҷинояткорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030» ва корҳои илмӣ-таҳқиқотии назди кафедраи криминалистика ва фаъолияти экспертизаи судии факултети ҳуқуқшиносии ДМТ омода гардидааст.

**Мубрамии мавзуи таҳқиқоти диссертационӣ.** Дар даҳсолаи охир таваҷҷуҳи ҷомеашиносон, равоншиносон ва ҳуқуқшиносонро дар бисёре аз кишварҳои ҷаҳон мушкилоти худкушӣ ба худ ҷалб кардааст. Аз худкушӣ одамони синну сол, ҷинс, қасбу кор, сатҳи маълумот ва фарҳангашон гуногун мефавтанд. Афзоиши теъдоди худкушӣ ва суюқасд ба худкушӣ, ки дар аксари кишварҳои ҷаҳон рух медиҳад, ба вазъи иқтисод, тартиботи ҷамъиятӣ, пояҳои ахлоқию маънавӣ таъсири манғӣ мерасонад. Худкушӣ яке аз мушкилоти доғи рӯзи ҷомеаи муосир аст. Онҳо дар байни сабабҳои фавти аҳолии қобили меҳнат ҷойи асосиро ишғол намуда, дар як қатор мамлакатҳои ҷаҳон, аз ҷумла дар минтақаҳои гуногун тамоюли афзояндаро нигоҳ медоранд.

Актҳои худкушӣ ва қӯшиши ба он расидан дар ҷомеаи муосир ҳамчун як падидаи манғӣ бозгӯй мешаванд. Эъломияи умумии ҳуқуқи башар, дигар санадҳои байналмилалӣ ва Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқи зиндагиро, ба монанди дигар ҳуқуқҳои асосии инсон ҳифз менамояд. Дар динҳои асосии ҷаҳон низ бар зидди ин амалҳои иҷтимоӣ ибрози назар шудааст. Бо вуҷуди ин, дар шароити муосир афроде мавҷуданд, ки ба таври муқобили ҳуқуқи конституционӣ аз ҳаёт ва зиндагонӣ худро маҳрум мекунанд ё қӯшиш мекунанд, ки худро ба ин кор маҷбур намоянд. Ҳамчунин, одамоне ҳастанд, ки бо рафткорҳои ношоистаи худ дигаронро ба худкушӣ бо эҳсоси вазнин даъват мекунанд.

Аз рӯйи маълумоти коршиносон соли 2020 шумораи солонаи худкушӣ ба 1,53 миллион нафар расидааст. Ин ба як марги худкушӣ дар ҳар 20 сония ё як қӯшиши худкушӣ дар ҳар 1-2 сония баробар аст. Дар гузашта худкушӣ миёни ҷавонон нисбат ба худкушии қалонсолон камтар мушоҳида мешуд. Вақтҳои охир дар аксари мамолики ҷаҳон тафйирот ба назар мерасад, ки мизони худкушии ҷавонон аз як сатҳи пиронсолон гузаштааст. Масалан, то соли 1950 – 56% худкушӣ дар саросари ҷаҳон аз ҷониби шахсони синнашон аз 45-сола ва қалонтар сурат гирифта, 44% худкушӣ шахсони аз 15 то 44-соларо ташкил медиҳад. Бо вуҷуди ин, то соли 1995 ҳиссаи худкушӣ дар саросари ҷаҳон дар гурӯҳи синнашон аз 45 ва болотар то 47% коҳиш ёфт, дар ҳоле ки фоизи худкушӣ дар гурӯҳи аз 15 то 44-сола то 53% афзоиш ёфтааст. Тибқи омори ҷаҳонӣ, баландтарин сатҳи худкушӣ дар синни то 25-сола мушоҳида мешавад.

Дар Тоҷикистон таносуби занон ва мардоне, ки даст ба худкушӣ зодаанд, тибқи пажуҳиши охирин (СҶТ, 2001), 1,3:1 фарогир аст. Тибқи маълумоти дар болозикргардидаи ТУТ, мизони худкушӣ дар Тоҷикистон 2,6 ҳолат ба 100 000 аҳолӣ дар ҳамаи гурӯҳҳои синну солро ташкил медиҳад. Аммо ин нишондод дар байни ҷавонони аз 15 то 24-сола ба 100 ҳазор нафар 3,3 нафарро ташкил медиҳад. Гузашта аз ин,

тибқи гузориши кишвар барои Тоҷикистон (2007), ки дар доираи тадқиқоти умумиҷаҳонии саломатии мактабҳо тартиб дода шудааст, 20,0% кӯдакон ва наврасон аз bemoriҳои rӯҳӣ, ки боиси аз даст додани қобилият, аз ҷумла неврозҳои изтироб, депрессия мебошанд, азият мекашанд. Маълумот аз ин гузориш нишон медиҳад, ки дар соли пеш аз пурсиш 12,6% мактаббачагон қӯшиши худкуширо ҷиддӣ фикр мекарданد ва 12,0% ҳатто нақшай чӣ гуна анҷом додани ин корро тартиб додаанд.

Бинобар ин, мавзуи диссертатсияи Ҳабибзода Назира Халил воқеан муҳим буда, таҳқиқоти саривақтӣ, мубрам ба ҳисоб меравад.

Кори диссертационии Ҳабибзода Назира Халил аз муқаддима, 3 боб, 6 зербоб, хулоса, тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот ва рӯйхати адабиётҳои истифодашуда иборат мебошад.

**Дар муқаддимаи таҳқиқот** асоснокии интихоби мавзӯъ шарҳ дода шуда, мушкилоте, ки дар назария ва амалияи татбиқи меъёрҳои ҳуқуқӣ оид ба ҳодисаҳои мазкур мавҷуданд, муайян мегарданд. Маҳз ҳамин мушкилот зарурат ва аҳаммияти мавзуи мазкурро таъкид менамоянд. Ҳамчунин, дар муқаддима усулҳое, ки барои таҳлил истифода шудаанд, тавсиф карда мешаванд. Боби аввали таҳқиқот ба баррасии «Тавсифи криминалистикии ба ҳудкушӣ расондан» бахшида шудааст. Дар ин қисмати кор, ки аз ду зербанд иборат мебошад, масъалаҳои тавсифи криминалистикии ба ҳудкушӣ расондан ва таҳқиқоти криминалистикии одамкушии ҳамчун ҳудкушӣ вонамудкардашуда мавриди таҳқиқоти илмӣ қарор гирифта шудааст.

Дар зербоби якуми боби аввал «Тавсифи криминалистикии ба ҳудкушӣ расондан» муаллифи рисола зикр мекунад, ки дар сатҳи олӣ ва бомуваффақият гузаронидани тафтишот, пеш аз ҳама, донистани тавсифи криминалистикии кирдори мазкурро тақозо менамояд.

Мағҳуми криминалистикии истилоҳи «ба ҳудкушӣ расондан» ба амалҳои шахсе даҳл дорад, ки бевосита ё бавосита шахси дигарро ба

худкушӣ оварда расонидааст. Тавсифи чунин чиноят метавонад омӯзиши ҷанбаҳои равонӣ ва рафтории амалҳои чинояткор, таҳлили сабабҳо ва далелҳои тасдиқунандаи таъсир ба ҷабрдида, инчунин муайян кардани қасди чинояткорро барои ба худкушӣ расондан дар бар гирад. Барои муайян кардани фактҳои чиноят аз усулҳои судӣ-тиббӣ ва экспертиза бояд истифода бурда шавад ва барои исботи гуноҳи чинояткор тамоми далелҳои имконпазир ҷамъоварӣ карда шаванд.

**Дар зербоби дуюми боби аввал «Таҳқиқоти криминалистикии одамкушии ҳамчун худкушӣ вонамудкардашуда»** зикр карда шудааст, ки дар амалияи судӣ-тафтишотӣ ҳолатҳоеро метавон дучор гардид, ки сохтакориҳо дар содир намудани чиноят ба роҳ монда мешаванд. Дар байни онҳо фаъолиятҳои марбут ба пинҳон кардани куштор, маҳсусан ҳавфи зиёд доранд. Дар илми криминалистика мағҳуми вонамудкунонии худкушӣ чунин шарҳ ёфтааст – ин амалҳои шахси чинояткор барои ба таври сунъӣ эҷод кардани ҳолатҳои ғайривоқеӣ, далелҳо, нишонаҳое мебошанд, ки ба худкушӣ хос буда, тавассути азбайнбарии далелҳо ва сохтакории далелҳои нав барои пинҳон кардани куштор роҳандозӣ, карда мешавад..

**Дар боби дуюми рисола «Хусусиятҳои тафтиши ба худкушӣ расондан»** масъалаҳои хусусиятҳои тактикаи азназаргузаронии ҷойи ҳодиса бо аломатҳои худкушӣ ва хусусиятҳои тактикийи пурсиши шоҳидон ва ҷабрдидагони зиндамондаи ҳодисаи худкушӣ мавриди таҳқиқоти илмӣ қарор гирифтаанд.

**Дар зербоби якуми боби дуюм «Хусусиятҳои тактикаи азназаргузаронии ҷойи ҳодиса бо аломатҳои худкушӣ»** муаллифи рисола зикр мекунад, ки азназаргузаронии ҷойи ҳодиса амали асосии тафтишӣ ҳангоми санчиши хабар дар бораи чиноят мебошад. Дар мавриди ошкор шудани ҷаҳони санчиш ҷараёни мураккабро фаро гирифта, муфаттиш бояд барои тасдиқи асли воқеа диққати худро ба чунин фарзияҳои асосӣ

равона намояд: одамкушӣ (ба шакли oddī ё касбӣ) ва ё ба худкушӣ расондан, аз беэҳтиёти ба марг расондан ва фалокат.

**Дар зербоби дуюми боби дуюм «Хусусиятҳои тактикаи пурсиши шоҳидон ва ҷабрдиагони зиндамондаи ҳодисаи худкушӣ»** зикр карда шудааст, ки мағҳуми пурсиш, пеш аз ҳама, ҳамчун амали тафтишӣ баррасӣ шуда, он аз гирифтани маълумот дар бораи ҳолатҳои парвандаи ҷиноятӣ ё гирифтани нишондод аз субъекти исбот оид ба маълумоти воқеие, ки ба предмети исбот дар парванда дохил карда шудааст, иборат мебошад.

**Дар боби сеюми рисолаи илмӣ «Асосҳои криминалистикии таъин ва гузаронидани экспертизаҳои судӣ – криминалистикӣ дар раванди тафтиши ба худкушӣ расондан»** масъалаҳои аҳаммияти таъин ва истифодаи донишҳои маҳсус дар раванди тафтиши ба худкушӣ расондан ва тактикаи таъин ва гузаронидани экспертизаи судӣ-тиббӣ дар мавриди тафтиши худкушӣ мавриди таҳқиқоти илмӣ қарор гирифтааст.

**Дар зербоби якуми боби сеюм «Аҳаммияти таъин ва истифодаи донишҳои маҳсус дар раванди тафтиши ба худкушӣ расондан»** зикр карда шудааст, ки экспертизаи судии криминалистикӣ аз самтҳои муҳимми илми криминалистика мебошад. Аз амалияи ин намуди экспертиза бармеояд, ки роҳандозии ин навъи экспертиза аз ҷониби мақомоти ҳифзи ҳуқуқ сол то сол меафзояд.

**Дар зербоби дуюми боби сеюм «Тактикаи таъин ва гузаронидани экспертизаи судӣ-тиббӣ дар мавриди тафтиши худкушӣ»** зикр карда шудааст, ки самарабахш будани ошкорсозӣ ва тафтиши ҳодисаи ба худкушӣ расондан дар даврони муосир аксаран ба истифодаи донишҳои мавҷудаи бахши илмҳои дақиқ ва техникӣ, инчунин дигар донишҳои маҳсус вобастагӣ дорад.

Хулоса, диссертатсияи Ҳабибзода Назира Халил дар мавзуи «Тафтиши ба худкушӣ расондан» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои ҳуқуқшиносӣ ба шиносномаи иҳтинос 12.00.12 – Криминалистика;

фаъолияти судӣ-экспертӣ; фаъолияти оперативӣ-чустуҷӯй ба талаботи Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ (Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, №267) ва Даствурамал оид ба тартиби барасмиятдарории диссертатсия ва автореферати диссертатсия (Қарори Раёсати Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31 марта соли 2021, № 3) ҷавобгӯ буда, барои ҳимоя пешниҳод карда мешавад.

**Роҳбари илмӣ: номзади илмҳои  
ҳуқуқшиносӣ, профессори кафедраи  
криминалистика ва фаъолияти экспертизаи судии  
факултети ҳуқуқшиносии  
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон**

Ямоқова З.Д.

Суроғ: 734023, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
ш. Душанбе, м. Буни Ҳисорак  
Тел.: (+992) 905886363

Имзои Ямоқова З.Д.-ро тасдиқ мекунам:  
**Сардори Раёсати кадрҳо ва  
корҳои маҳсуси ДМТ  
«20» июн соли 2025**



Шодихонзода Э.Ш.

Суроғ: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон,  
ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 17.  
Телефон: (+992 -37) 221-62-25; (+992 -37) 227 -15-10  
Факс: (+992-37) 227-15-10  
Email: info@tnu.tj